

ВАРАҶАИ ИТТИЛООТӢ

Лоиҳаи Иттиҳоди Аврупо вохӯри оиди «Рушди бахши ҳунармандӣ дар Ҷумҳурии Қирғизистон»-ро ташкил мекунад

Бишкек, 21 ноябри с. 2014 - 28 ноябр, соати 9:00 Клуби Хизмати Бишкек (КХБ) вохӯрии «Рушди бахши ҳунармандӣ дар Ҷумҳурии Қирғизистон»-ро, ки масъалаҳои рушди бахши ҳунармандии Қирғизистон муҳокима мешаванд, баргузор менамояд.

Вохӯрии мазкур, ки дар толори конфронси КХБ (ҳиёбони Чуй 245/1, шаҳри Бишкек) мегузарад, аз ҷониби Эсен Ҷуманов, директори КХБ, ва Элвира Карипова, роҳбари лоиҳаи КХБ бо сӯханони табрикотӣ оғоз меёбад.

Дар вохӯри тафсири чорабиниҳо ва муваффақиятҳои лоиҳаи "Ҳунармандӣ ва соҳибкорӣ ба воситаи ҳамгироии минтақавӣ ва бозори савдои боадолат", ки дар ҷаҳорҷӯбаи барномаи Иттиҳоди Аврупо "Осиёи Марказӣ - Инвест" маблағгузорӣ мегардад, пешкаш карда мешаванд. Инчунин иштирокчиёни вохӯри бо натиҷаҳои пешбурди масъалаҳои андоз ва қонунгузорӣ дар бахши ҳунармандӣ шиносо мегарданд.

Мушовири КХБ оид ба масоили ВАУ ва иттилоот, Нурайим Рискулова сомонаи www.centralasianhandicraft.org, ки дар ҷорҷӯбаи лоиҳаи болозикршуда ташкил шуд, пешниҳод ҳоҳад кард.

Лоиҳаи "Ҳунармандӣ ва соҳибкорӣ ба воситаи ҳамгироии минтақавӣ ва бозори савдои боадолат" дар давоми 2 сол амалӣ гашта, дар ҷаҳорҷӯбаи барномаи Иттиҳоди Аврупо "Осиёи Марказӣ - Инвест" маблағгузорӣ гардида, ба ҳамкориҳои байни Тоҷикистон ва Қирғизистонро дар рушти соҳибкории миёна, махсусан дар бахши ҳунармандӣ, вусъат мебахшад. Лоиҳаи мазкур аз тарафи Ташкилоти ғайритиҷоратию Фонди **Cesvi** амалӣ ва бо буҷаи 590 000 евро маблағгузорӣ карда мешавад.

Барои гирифтани маълумоти иловагӣ ба Нурайим Рискулова, Мушовири "Клуби Хизмати Бишкек" оид ба масоили ВАУ ва иттилоот, телефон +996 312 89 86 80 E-mail: nurayim@bdk.kg муроҷиат намоед.

Лоиҳа амалӣ мегардад:



Ташкилоти Cesvi дар Тоҷикистон
кӯч. Фирдавсӣ 16
734003, Душанбе
Тел: (+992 37) 224 67 28
e-mail:
tajikistan@cesvioverseas.org
www.cesvi.eu



Лоиҳа аз тарафи Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ карда мешавад.

Намоёндагии Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74
734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24
Факс: (+992 37) 221 43 21
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамолики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдири хешро пайванданд. Ҷамроҳ таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва рушти бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии шахсино нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳои хешро бо мамолик ва қавмиятҳои берун аз сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои рушти мамлакат тақрибан 25 млн. евро фароҳам менамояд.



Клуби Хизмати Бишкек

кӯч. Чуй 245/1, Бишкек, Қирғизистон

Тел: (+996 312) 93 55 81

e-mail: office@bdk.kg



PromoFirenze, Шўъбаи Палатаи саноат ва савдои Флоренсии

Виа дел Кастелло Д'Алтафронте 11, 50122 Флоренсия, Италия

Тел. +39 055 267141

e-mail: laura.tettamanti@promofirenze.it

www.promofirenze.it



АМСХМ ҚТ

к. Лоик Шерали, 3

Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003

Тел: (+992-44) 625-00-08

e-mail: info@namsb.tj www.namsb.tj

<https://www.facebook.com/namsb.tj>



Иттифоқи Хунармандони Тоҷикистон

кӯч. Айни. 15, Душанбе

Тел: +992 (917) 034349

e-mail: huseyngulyamov@gmail.com

<https://www.facebook.com/groups/154847428047837/>